

## ШАРТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ «ПАРДОХТИ БОЭЪТИМОД» ВА «ҲАФТРАНГ»

ҚСП «Вавилон- Мобайл», ки минбаъд «Оператори алоқа» ном бурда мешавад, ба шахсоне, ки шартнома оиди пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа (минбаъд дар матн – Шартнома) бо Оператор бастаанд, минбаъд «Муштарихо» ном бурда мешаванд, истифодаи Хизматрасониҳои иловаи «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» дар шартҳои минбаъда зикршуда, пешниҳод менамояд.

Шартҳои пешниҳоди Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» (минбаъд дар матн – Шартҳо) пешниҳод буда, ба Муштарӣни Вавилон-Мобайл равона карда шудааст (минбаъд дар матн – Пешниҳод).

### ИСТИЛОҲОТ ВА МАФҲУМҲО

Дар доираи мақсадҳои Шартҳои мазкур истилоҳот ва муқаррароти асосии зерин ба кор бурда мешаванд:

Оператори алоқа (Оператор) – ҚСП «Вавилон-Мобайл»

Интерфейс (-ҳо) – воситаҳои Оператор, истифодакунии Муштарӣ барои пайваст намудан, идора ва хомӯш кардани Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг».

Муштарии «Вавилон-Мобайл» (Муштарӣ) – шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ, ки бо Оператор оиди пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа дар асоси ҷудо карда шудани рақами абонентӣ, шарнома бастааст.

Дастгоҳи Абонентӣ – дастгоҳи техникӣ, аз ҷумла таъминоти барномавии дар ихтиёри қонунии Муштарӣ қарор дошта мебошад, ки ба Муштарӣ дастрасӣ ба хизматрасониҳои Операторро тавассути пайвасткунии дастгоҳи ниҳони мазкур ба шабакаи алоқави Оператор таъмин мекунад.

Хизматрасонии «Пардохти боэътимод», минбаъд дар матн «Пардохти боэътимод» - ин хизматрасониест, ки Оператор ба Муштарӣ барои пардохти хизматрасониҳо бо роҳи ҳуқуқӣ истифодакунии хизматрасониҳои алоқа бо маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» пешниҳод карда мешавад. Хизматрасонии «Пардохти боэътимод» бо ҳамроҳи хизматрасонии «Ҳафтранг» пешниҳод мешавад.

*Маблағи виртуалӣ «Пардохти боэътимод»* - маблағи виртуалие, ки муваққатан дар тавозуни Муштарӣ бе воридкунии маблағҳои пулакӣ нишон додашуда, ҳамарзиши хизматрасониҳои алоқа, ки Муштарӣ ҳуқуқӣ истифодакунӣ дорад, мебошад.

*Хизматрасонии “Ҳафтранг”* - ин хизматрасонии контенти шавқоваре аст, ки ба Муштарӣ имкон медиҳад, ки дар муддати амалкарди хизматрасонӣ аз мавзӯҳои гуногуни иттилоотиву шавқовар бо теъдоди номаҳдуд контент дарёфт намоянд. Хизматрасонии “Ҳафтранг” ҳамроҳ бо хизматрасонии “Пардохти боэътимод” пешниҳод карда мешавад.

*Давраи амалии Хизматрасонии «Ҳафтранг»* - давраи вақт, ки Муштарӣ метавонад аз Хизматрасонии «Ҳафтранг» истифода намояд, контентҳоро бо матнҳои иттилоотиву-шавқовари Хизматрасонӣ ба даст оварад. Давраи амалии Хизматрасонии «Ҳафтранг» аз тарафи Оператор муқаррар гардида, барои ҳар як Муштарӣ ба таври махсус, вобаста аз мутобиқати Муштарӣ ба меъёрҳои пешниҳоди Хизматрасонӣ муайян карда мешавад. Давраи фаъолияти Хизматрасонии «Ҳафтранг» аз лаҳзаи пайваст намудани Хизматрасонӣ бо рӯзҳои тақвими ҳисоб карда мешавад.

*Фармоиши Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг»* - амали Муштарӣ, ки дар қисми 1-уми Шартҳои мазкур бо мақсади ба даст овардани имкониятҳои истифодакунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» пешбинӣ шудааст.

*Мухлати пардохти Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» - давраи вақт, ки дар натиҷаи Фармоиши Хизматрасониҳои мазкур аз тарафи Муштарӣ, яъне Муштарӣ уҳдадор аст, ки Хизматрасониҳои пешниҳодшудаи «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг»-ро пардохт намояд.*

**1. Пайвасткунии Хизматрасониҳо**

*1.1. Пайвасткунии Хизматрасониҳои «Ҳафтранг»*

1.1.1. Барои пайваст намудани Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» Муштарӣ пайвастсозиро бо воситаи Интерфейсҳо, ки Оператор муайян намудааст, мегузаронад.

1.1.2. Муштарӣ бо мавҷуд будани шартҳои пайвастшавии хизматрасониҳои «Ҳафтранг», имкони пайвасткунии хизматрасониҳои «Ҳафтранг»-ро дорад.

1.1.3. Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ба Муштарӣ пайваст карда намешавад, агар тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа ба Муштарии мазкур тибқи талаботи қонунгузори амалкунанда ва ё шартномаи пешниҳоди хизматрасониҳои алоқа боздошта шуда бошад.

1.1.4. Ҳангоми фаъолсозии Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» аз тарафи Муштарӣ автоматӣ Хизматрасониҳои Оператор «Пардохти боэътимод», ки ҳамроҳ бо Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» пешниҳод мешавад, пайваст мегардад.

1.1.5. Дар ҷавоб оиди пайвастшавии Хизматрасонӣ, Муштарӣ SMS паёмро, ки дар он бомуваффақият пайвастшавии Хизматрасонӣ, арзиши он, муҳлати амал барои Муштарӣ маълумот дода шудааст, инчунин SMS паёмро оиди бомуваффақият пайваст кардани Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» бо нишондодашудаи Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» воридгардида, хоҳад гирифт.

*1.2. Пайвасткунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод»*

1.2.1. *Пайвасткунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ба таври автоматӣ дар ҳолати бомуваффақ пайваст намудани Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» дар натиҷаи фармоиши Хизматрасониҳои мазкур аз тарафи Муштарӣ, амалӣ карда мешавад.*

**2. Низоми пешниҳоди Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг»**

2.1. Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» ба Муштарӣ, ки тарофа бо пешпардохт ва дар шабакаи хизматрасонӣ ҚСП «Вавилон-Мобайл» на камтар аз муҳлати ҳадди ақал ё ба дигар меъёрҳои мувофиқ, ки аз тарафи Оператор муқаррар шудааст, дастрас мебошанд.

2.2. Пайвасткунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» мумкин аст, ки Муштарӣ тавозуни на зиёда аз ҳадди ақали муқаррарнамударо дошта бошад.

2.3. Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ҳамроҳ бо Хизматрасониҳои Оператор «Пардохти боэътимод» пешниҳод карда мешавад. Ҳангоми пайвасткунии Хизматрасониҳои «Ҳафтранг», Хизматрасониҳои Оператор «Пардохти боэътимод» ҳам пайваст мегардад.

2.4. Ҳаҷми Маблағҳои виртуалии «Пардохти боэътимод», ки дар доираи Хизматрасониҳои пешниҳод мегардад, аз тарафи Оператор вобаста аз собиқаи Муштарӣ дар шабака ва маблағҳое, ки дар давраҳои гузашта пардохт шудаанд, муайян карда мешавад.

2.5. Муштарӣ ҳуқуқдор аст, ки Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод»-ро танҳо барои пардохти хизматрасониҳое, ки аз тарафи Оператор пешниҳод мешаванд, истифода кунад.

3. **Арзиш ва тартиби пардохти Хизматрасониҳои "Пардохти боэътимод" ва "Ҳафтранг"**
- 3.1. Истифодабарии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» бе пардохти абонентӣ мебошад.
- 3.2. Арзиши хизматрасониҳои «Ҳафтранг» аз муҳлати амалии Хизматрасониҳои «Ҳафтранг», ки қаблан дар лаҳзаи пайваस्तкунӣ ба Муштарӣ пешниҳод шуда буд, вобаста аст.
- 3.3. Арзиши хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» дар доираи Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» аз тарафи Муштарӣ бо роҳи пурра намудани суратҳисоб дар давоми Муҳлати пардохти Хизматрасониҳо, пардохт карда мешавад. Агар маблағи суратҳисоби Муштарӣ барои пардохти ҳарду Ҳизматрасонӣ кифоя набошад, аввалиндараҷа пардохти Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» аз тавозун ситонида мешавад.
- 3.4. Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» аз тарафи Муштарӣ вобаста аз пурра намудани маблағи суратҳисоби Муштарӣ, метавонад пурра ва ё қисман пардохт шавад. Агар баъд аз пурра намудани суратҳисоби Муштарӣ маблағи он аз Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» зиёд бошад, пас Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» пурра ситонидашуда, боқимонда маблағ ба тавозуни Муштарӣ гузаронида мешавад. Агар суратҳисоби Муштарӣ баъд аз пурра намудан аз Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» кам бошад, пас Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» қисман ситонида мешавад.
- 3.5. Арзиши Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» танҳо аз суратҳисоби Муштарӣ дар ҳаҷми пурра ва аз тарафи Муштарӣ баъди пурра пӯшонидани Маблағи виртуалӣ «Пардохти боэътимод» дар доираи Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ситонида мешавад.
- 3.6. Барои Муштарӣ муҳлати пардохти Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва «Пардохти боэътимод» аз лаҳзаи пайваст намудани Хизматрасониҳо 85 рӯзи таквимино ташкил медиҳад.
- 3.7. Агар бо Муҳлати гузаштани пардохти Хизматрасониҳо, Муштарӣ Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва «Пардохти боэътимод»-ро дар ҳаҷми пурра пардохт накард, Оператор тафтиши суратҳисоби Муштариро гузаронида, автоматӣ маблағи дар суратҳисоббударо барои пӯшонидани Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» ва ё арзиши Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» вобаста аз мавҷуд будани маблағ дар суратҳисоб, меситонад.
- 3.8. Оператор ҳуқуқ дорад, ки яктарафа бо тартиби қисми 5.3-и Шартҳои муқаррар гардида, бо роҳи огоҳ кардани Муштарӣ, Пардохтро оиди Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» ва «Пардохти боэътимод» иваз намояд.
4. **Қаъқунии хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг»**
- 4.1. Қаъқунии Хизматрасониҳои «Ҳафтранг» дар давраи гузаштани амалии Хизматрасонӣ автоматӣ амалӣ карда мешавад.
- 4.2. Қаъқунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» дар ҳолати пурра пӯшонидани Маблағи виртуалии «Пардохти боэътимод» автоматӣ амалӣ карда мешавад.
- Амали Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва Ҳафтранг»**  
Амалхое, ки аз тарафи Муштарӣ барои пайваст кардани Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг», ки дар қисми 1-и Шартҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, иҷро мешавад, пурра ва бечунучаро розигии Муштарӣ бо Шартҳои мазкур (аксепти Пешниҳод) ҳисоб карда мешавад ва дар Шартнома боиси тағйироту иловаҳо байни Оператор ва Муштарӣ мегардад.
- 5.2. Амалқунии Хизматрасониҳои «Пардохти боэътимод» ва «Ҳафтранг» барои Муштарӣ бо

гузаштани муҳлат дар давраи амали ва ё аз лаҳзаи қатъ гардидани амали Оператор бо тартиби Шартҳо, ки дар қисми 5.3. Шартҳои мазкур пешбинишудаанд, қатъ карда мешавад.

- 5.3. Шартҳои мазкур аз лаҳзаи нашр гардидан дар сомонаи интернетии Оператор [www.babylon-mazkur](http://www.babylon-mazkur.tj) бо роҳи нашр дар сомонаи интернетии Оператор [www.babylon-m.tj](http://www.babylon-m.tj) на камтар аз 10 (дах) рӯзи тақвимӣ то чунин тағйиротҳо эътибор пайдо кардан, огоҳ карда мешаванд. Шартҳои мазкур аз лаҳзаи огоҳ намудан, ивазнамуда ё қатъкардашуда ҳисоб карда мешаванд. Агар Муштарӣ баъд аз эътибор пайдо намудани тағйиротҳо ба Оператор дар муддати 10 (дах) рӯзи тақвимӣ, пас аз нашр гардидани тағйиротҳо дар Шартҳо оиди қабули тағйирот дар Шартҳо ҷавоби рад равон накунад, инчунин истифодаи хизматрасонӣ ва ё пардохти Хизматрасониҳои “Пардохти боэътимод” ва “Ҳафтранг”, ки аз тарафи Оператор бо шартҳои нав, ки пешниҳод мешаванд, давом диҳад, пас чунин тағйиротҳо аз тарафи Муштарӣ қабулгардида ҳисоб мешавад.